

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба химояи диссертатсияҳо ҷиҳати
дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа
(PhD), доктор аз рӯи ихтисосҳои 6D020100
– фалсафа, 6D020600- диншиносӣ, назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) www.tnu.tj

РИЗОИЯТ

Ман, Султонзода Соқӣ Аслон – доктори илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи забони франсавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни мувофиқи бандҳои 64 ва 65-и «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти № 505 тасдиқ гардидааст, ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Ниёзӣ Ёрмаҳмад Бобо таҳти унвони «Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқӣ ва таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.03 – таърихи фалсафа ба дифоъ пешниҳод шудааст, ризоият медиҳам. Тибқи бандҳои 64 ва 65-и «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ» ва банди 35-и «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)» - ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи итилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худам ва интишоротам пешниҳод месозам:

Насаб, ном ва номи падар	Султонзода Соқӣ Аслон
Дараҷаи илмӣ ва номгуӣ соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия Ҳимоя шудааст	Доктори илмҳои фалсафа (09.00.03 - таърихи фалсафа)
Унвони илмӣ	Дотсент
Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121

Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар илмии тақризишаванда дар 5 соли охир (на зиёда аз 20 интишорот):

1. Султонзода, С. Проблема конечности и бесконечности материи и мира в философии Ибн Сины [Текст] / С. Султонзода // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова (Серия гуманитарно-общественных наук). – Худжанд, 2018. - №2. - С. 44-50.
2. Султонзода, С. Соотношение живой и неживой материи в философии Ибн Сины [Текст] / С. Султонзода // Известия Академии наук Республики Таджикистан (Серия гуманитарных наук). - №3 (253). – Душанбе, 2018. - С. 29-35.
3. Султонзода, С. Аль-Фараби в исследованиях французских ученых [Текст] / С. Султонзода // Вестник Педагогического университета. Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби (серия философии, культурологии и политологии). №3 (69). 2019. - С. 31-40.
4. Султонзода, С. Таълимоти Ибни Сино дар бораи модда ва атрибутҳои он дар партави фалсафаи давраи Нав [Матн] / С. Султонзода // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (шӯбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ). - Душанбе, 2019. - № 2 (256). - С. 48-51.
5. Султонзода, С. Учение Ибн Сины о движении как атрибуте материи [Текст] / С. Султонзода // Вестник Таджикского национального университета (серия гуманитарных наук). – Душанбе, 2020. - № 1. - С. 104-110.
6. Султонзода, С. Ибн Сина о видах движения [Текст] / С. Султонзода //

Известия Института философии, политологии и права им. А.М. Баховадинова Академии наук РТ. - Душанбе, 2020. - № 1. - С. 56-64.

7. Султонзода, С. Понятие материи и ее видов в философии Ибн Сины [Текст] / С. Султонзода // Известия Академии наук Респблики Таджикистан (отделение общественных наук). - Душанбе, 2020. - № 1. - С. 99-104.
8. Султонзода, С. Историческое значение материи и ее атрибутов в учении Абдул-Аббас Ираншахри и Абубакра ар-Рази [Текст] / С. Султонзода // Вестник Педагогического университета. - Душанбе, 2020. - № 1 (84). - С. 212-218.
9. Султонзода, С. Проблема материи в древнеперсидских философских школах [Текст] / С. Султонзода // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. - Душанбе, 2020. - № 1 (30). - С. 303-309.
10. Султонзода, С. Таҳаввули материяи ғайризинда ба материяи зинда дар таълимоти Ибни Сино [Матн] / С. Султонзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 2020. - № 2. - С. 129-136.
11. Султонзода С. Баррасиҳо роҷеъ ба фалсафаи ҳаёт дар осори Чалолиддини Балхӣ [Матн] / С. Султонзода // Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 2020. № 9. - С. 189-194.
12. Султонзода С. Проблемы материи и мира в учении аль-Фараби [Текст] / С. Султонзода // Вестник педагогического университета. Серия: Философские науки. - Душанбе, 2021.

	<p>- № 1 (1). – С. 16-23.</p> <p>13. Султонзода С. Нақши Мӯсо Диноршоев дар тадвин ва танзими истилоҳоти фалсафии тоҷикӣ [Матн] / С. Султонзода // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. (Силсила: илмҳои фалсафӣ). – Душанбе, 2021. - № 2 (2). – С. 104-108.</p> <p>14. Султонзода С. Афкори ирфонии Ибни Арабӣ дар таҳқиқоти Анри Корбен [Матн] / С. Султонзода // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. (Силсила: илмҳои фалсафӣ). – Душанбе, 2021. - № 3-4 (3-4). – С. 7-11.</p>
--	--

Доктори илмҳои фалсафа,

дотсенти кафедраи фалсафаи ДДОТ

ба номи Садриддин Айни:



Султонзода С. А.

Имзои дотсент С. А. Султонзодаро тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси

ДДОТ ба номи Садриддин Айни:



Назаров Д.